

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢ КОРӢ)
АЗ ФАННИ “ФИЗИКАИ АТОМ ВА ҲАСТА”
БАРОИ ДОНИШҔҮЁНИ КУРСИ ДУЮМИ
ИХТИСОСИ РАДИОФИЗИКА 31.04.-02-00

Фанни таълимӣ: «Физикаи атом ва ҳаста».

Ихтисос: астрономия –31040200.

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 2 кредит (48 соат).

Лексия – 24 соат (1 кредит).

Машгулияти лабораторӣ (КМРО)- 24 соат (1 кредит).

Курс – 2, семестри 4-юм.

СИЛЛАБУС

(барномаи вассеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикии ҳаста Нарзиев X. аз ғанни физикии атом ва ҳаста барои донишҷӯёни курси 2-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси 31.04-02-00 (Радиофизика) мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	2	Чадвали дарсҳо
н.и.ф.-м., дотсент . Нарзиев X.	семестр Шумораи кредитҳо	5 3	
Сурогаи омӯзгор: Кафедраи физикии ҳаста, утоқи 203, бинои таълимии №16. Тел: 907.91.85.15	Лексия,амалий КМРО Шакли назорати чамъбастӣ	24 24 с Имтиҳон	

Силабус (барномаи вассеи корӣ) дар асоси барномаи таълимии курсҳои физикии умуми, ки Шурӯи методии ДМТ тасдиқ кардааст, муовон-фик мебошиад ва стандарти давлатии таълими таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3103- «ҷилмҳои физика», ихтисоси 31-04.02-00 «Радиофизика», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 рақами 18/74 тасдиқ карда шудааст бароидонишҷӯёни ихтисоси радиофизика тартиб дода шудааст.

Силабус (барномаи вассеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикии ҳаста А. Нарзиев Мураттаб шудааст.

Дар мачлиси кафедра, суратмачлиси № 6 аз «ОГ» соли 2025 тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра: дотсент, н.и.ф.-м., профессор Махсуд Б.И.

Дар асоси қарори шурӯи илмию методии факултети физика аз «28 ОГ» соли 2025, суратмачлиси № баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шурӯи илмӣ-методии
факултет, н.и.ф.-м.

Истамов Ф.М.

ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛИ-МЕТОДИ

- 1.1. Фанин таълими физикаи атом ва ядро дар нақшашои таълими ихтиоси радиофизика макоми фанин ҳатмиро қасб карда, дар ташаккулебии донишҷӯ ҳамчун мугахассиси баландиҳтисос манкеси яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанҳои дар боло зикргардида донишҷӯн дар бории соҳти атом, бефосилагӣ ё дискретӣ будани соҳти модда, асбобхое, ки дар натиҷаи омӯзиши соҳти атом пайдо шудаанд миълумот пайдо мекунанд.
- 1.2. Тавсифи мухтасари фан. Физикаи атом – Ҳангоми омӯхтани курси физикаи атом ва ядро донишҷӯни онди таркиби ва соҳти атом ва ядро, ки ҳангоми ҳамтаъсироти объектҳо он мегузард, курси физикаи атом ва ядро дар тайёр қадани мугахассисони радиофизика накхӯхиро мебозад.
- 1.3. Максад ва вазифаҳои фан вассеъ гардондани доираи фахмиши донишҷӯ ва омӯхтани ҳодисаҳои физикаи микроскопӣ, ҳамтаъсироти байни нуклонҳо, таркиби атому ядро ва усуљҳои шитобгирии онҳо аст.
Вобаста аз максад дар ҷараҷи омӯзиши фанни “Физикаи атом ва ядро” вазифаҳои зерин ҳал карда шаванд.
- шарҳи мазмуни мағфумҳои асосии илми физикаи атом ва ядро;
 - шиносои бо моделҳои соҳтори атом ва ядро;
 - Омӯзиши ҳамтаъсироти нуклонҳо;
 - Омӯзиши усуљҳои бакайялгирӣи зарраҳо
 - омӯзиши усуљҳои омӯзиши соҳти атом ва ҳодисаҳои атомӣ;
 - ташаккули фахмиши донишҷӯ роҷеъ ба алокамандии фанни “Физикаи атом ва ядро” бо лиғар фанҳои табииатшиносӣ (фанҳои физика, химия, биология ва гайра).
- 1.4. Преквизитҳо: Ҳангоми омӯзиши фанни физикаи атом ва ядро донишҷӯн ба донишҳои аз ҳуднамудаҳуд оид ба фанҳои зерин, ки баюри омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такъя мекунанд, меҳаника, электр ва магнетизм, математика, физикаи ядро, физикаи атом, астрономия.
- 1.5. Постреквизитҳо: Донишҷӯн дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни физикаи атом ва ядро гирифаташонро метавонанд, ҳангоми омӯзиши тамоми фанни ва фанҳои таҳассуси истифода баранд аз ҷумла физикаи умумӣ, физикии назарияӣ нанофизика, маводшиносӣ усуљҳои таҳлили мода ва гайра.

1.6. Талаботҳои асосӣ донир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкунии фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

а) донад:

- мағфумҳои асосии физикаи атом ва ядро;
- намудҳои ҳамтаъсирот ва ҳосиятҳои онҳо;
- ҳосиятҳои асосии ядро ва атом;
- модели станларӣ;
- дастгоҳое, ки баюри муайян қардани ҳосиятҳои ядро ва атом истифода мешавад;

б) тавонад:

- Истифодаи равандҳо, ки ҳангоми гузариши зарра аз мода ба амал меояд, баюри чен қардани аф-қанишотҳо;
- оид ба мавҳумҳои физикаи ядро ва ҳосиятҳои асосии нуклонҳо донишҷӯ дуруст пайдо қардан;
- фахмидан ва шаҳр додани равандҳои микроолам;
- фахмонидан қонуниятиҳои физикии Фундаменталӣ;
- чен қардани параметрҳои тармаҳои васси атмосферӣ, ки дар натиҷаи гузариши зарраҳо ибтидой аз атмосферӣ Замин ҳосил мешаванд.
- Дарк намудани масъалаҳои асосии физикаи микроолам ва ҳали онҳо;

в) дар амал татбик қарда тавонад:

- Таҳлил намудани ҳодисаҳо, ки дар ядро мегузарад;
- Таҳлил равандҳои дар микроолам гузаранд;
- Тадқикоти назарияӣ ва амалий шаҳло-лексия, дарҳои амалии аудиторӣ, омодасозии мътрузаҳо ба конфронс, кори мустакилонаи чорӣ, иҷро намудани ҳали супоришҳои шарти вобаста ба ҳар як мавзӯӣ. Иҷрои корҳои мустакилона, навиштани мазмуни мухтасар (конспект).
Усуљҳо-ҳали супоришҳо, омодасозии мътрузаҳо, иҷрои корҳои мустакилона, мубоҳиссаҳо, қабули имтиҳон.
- Ҳангоми гузаронидани дарҳои амалий истифодабарии мачмӯъӣ дар ихтиёрдошта техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтӣи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳанд (плакатҳо, графикҳо) баюри истифодабарии мувоғифик (намоишҳо, дискоҳо) бояд ишшаки омода қарда шавад.

Накшан тақвимій-мавзұй фанни тәжілдеме, "Физикалық атом ва ядро"
 Микдори умумии кредиттөрі 3 (72 соат)
 Машиулияттың аудиторий лексиконінің назарияйы-1(24 соат)
 Машгулияттың аудиторий амалы-2(48 соат)

**2.2. Накшан умумии тақвимінің мавзұхой фанни тәжілдеме
 Мундаричаған фан**

№	Халықта	Номтүй мавзұхой ва фаслжо	Дарсжоның аудиторий		Халықтар	Адабиет
			Лексия	КМРО		
МАССАЛАХОЙ ФИТОПОТОЛОГИ						
1.	I	Мавзүй 1. Элементтердің оптикалық ионияның және электрондың зарядынан дар майдони электромагниттік. Харакаты электрон дар майдони электриккінен кофі.	1	3	4	АДАБИЕТ:4 (сағ.5-15) АДАБИЕТ:8 (сағ. 10-20)
2.	II	Мавзүй 2. Усуулжоны майдандаған көрдің зарядынан хоси электрон. Усуул беш. Усуул дүгүнчөп. Майдандаған зарядынан хоси электрон дар майдони магниттік тулы.	2	3	5	АДАБИЕТ:2 (сағ.5-25) АДАБИЕТ:6 (сағ. 20-30)
3.	III	Мавзүй 3. Конундоди дастан заррахой зарядынан. Половинни заррахой зарядынан рүйн сурьыт. Конундоди заррахой зарядынан дар майдони магниттік яғынан майдони электриккінен радиалдан	1	3	4	АДАБИЕТ:3 (сағ.40-60) АДАБИЕТ:7 (сағ. 10-20)
4.	IV	Мавзүй 4. Лингвадағы электриккі. Микроскопияның электрондық изотопхо. Усуулжоны майдандаған массасы атомхо. Массспектрометрия Астон ва Бесселлердің	1	3	4	АДАБИЕТ:5 (сағ.50-70) АДАБИЕТ:9 (сағ. 80-20)
5.	V	Мавзүй 5. Хосияттар майдандаған зарра вә мода. Хосияттар майдандаған де Бройл. Тақрибай Дависон Чермер	1	3	4	АДАБИЕТ:4 (сағ.50-90) АДАБИЕТ:10 (сағ. 110-130)
6.	VI	Мавзүй 6. Дар тақриба тасдиқ намуданы фарзиянда де Бройл. Хосияттар майдандаған де Бройл. Тақрибай Дависон Кенсман, Лауз, Дебай Шререр Вулф ва Брег	1	3	4	АДАБИЕТ:2 (сағ.80-120) АДАБИЕТ:11 (сағ. 40-60)
7.	VII	Мавзүй 7. Майдандаған физикалық майдандаған де Бройл. Таносуби номуаянхо. Фахимши идеалисттердің майдандаған де Бройл.	1	3	4	АДАБИЕТ:4 (сағ.30-80) АДАБИЕТ:9 (сағ. 130-160)
8.	VIII	Мавзүй 8. Модели планетарий атом. Тақрибай Резерфорд дар борай пароканиши алфа-заррахой. Тақрибай Чадвиг.	1	3	4	АДАБИЕТ:3 (сағ.65-75) АДАБИЕТ:7 (сағ.60-90)
9.	IX	Мавзүй 9. Тайфи атомхо. Тайфи атомы гидроген. Постулаттар Н.Бор. Термхо. Принципи дигаргунсоз.	1	3	4	АДАБИЕТ:5 (сағ.80-100) АДАБИЕТ:9 (сағ.170-200)
10.	X	Мавзүй 10. Тақрибай франк жа	2	3	5	АДАБИЕТ:4 (сағ.100-120)

		Герс Заниши Чандирй ва гайри чандирй. Муайян кардани потенциалй ангезиш ва иониш атомхо. Потенциалй бухрони ё резонансий атомй гидроген аз назарияи Н.Бор. Мадори доирави ва Элпсӣ. Квантдихии фазогӣ. Маънои физикии ададҳои квантӣ.				АДАБИЕТ:8 (саҳ. 50-100)
11	XI	Мавзӯи 11. Моменти магнитии атомхо. Таҷриба Штерн ва Герлаҳ. Спини электрон. Эффекти гиромагнитӣ. Модели вектории атом. Вектори пурраи моментӣ миқдори харакати атомҳои бисёр электронӣ.	2	3	5	АДАБИЕТ:2 (саҳ. 130-140) АДАБИЕТ:8 (саҳ. 210-250)
12	XII	Мавзӯи 12. Характери дучандагии спектри металҳои ишкорӣ. Спектри злемсенти натрий. Систематикаи спектри	2	3	5	АДАБИЕТ:2 (саҳ. 145-160) АДАБИЕТ:6 (саҳ. 60-90)
13	XIII	Мавзӯи 13. Принципи Паули. Қабатҳои электронӣ. Пуршави идеалий ва реалии қабатҳои электронӣ	2	3	5	АДАБИЕТ:3 (саҳ. 80-95) АДАБИЕТ:7 (саҳ. 70-100)
14	XIV	Мавзӯи 14. Нурҳои рентгенӣ. Спектри якљутҳа ва тавсифии нурҳои рентгенӣ. Таркиби маҳнии нурҳои Рентгенӣ. Конуни Мозел	2	3	5	АДАБИЕТ:4 (саҳ. 130-140) АДАБИЕТ:9 (саҳ. 255-270)
15	XV	Мавзӯи 15. Зарраҳои таъсири байни онҳо. Ҷор намуди байни онҳо. Ҷор намуди таъсири. Гузориши зарраҳо аз мода. Гузориши гама-нурҳо аз мода наъъҳои сарғӣ энергия	2	3	5	АДАБИЕТ:1 (саҳ. 120-280) АДАБИЕТ:7 (саҳ. 120-200)
16	XVI	Мавзӯи 16. Усулҳои бакайдигарии зарраҳои ядрӣ. Навҳои хисобигиракҳо. Дозасанҷи афқанишоти ядрӣ	2	3	5	АДАБИЕТ:2 (саҳ. 100-120) АДАБИЕТ:8 (саҳ. 200-300)
Чамъъ:			24	48	72	

2.3. МУНДАРИЦАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИ

Мавзӯи 1. Нурафканин ҳароратӣ. Элементҳои оптикаи ионӣ ва электронӣ. Ҳаракати зарраҳои заряднок дар майдони электрикӣ.

Мавзӯи 2. Усулҳои муайян кардани заряди хоси электрон.

Мавзӯи 3. Конундоди зарраҳои заряднок

Мавзӯи 4. Модели ҳастаии атом. Полоиши зарраҳои аз рӯи суръат. Конундоди зарраҳои заряднок.

Мавзӯи 5. Линзҳои электрикӣ. Усулҳои муайян кардани масаи атомҳо.

Мавзӯи 6. Микроскопи электронӣ. Массспектрометрҳо.

Мавзӯи 7. Ҳосияти мавҷии зарра ва мода. Ҳосияти мавҷи де-Бройл. Таносуби номуяниҳо.

Мавзӯи 8. Модели планетарии атом. Таҷриба Резерфорд дар бораи пароканиши алфа-зарраҳо.

Мавзӯи 9. Таҷриба Чадвиг. Спектри атомҳо. Постулатҳои Н. Бор. Термҳо. Принципи дигарсунсозӣ.

Мавзӯи 10. Таҷриба Франк ва Герс. Муайян кардани потенциали иониш ва ангезиши атомҳо. Потенциали Бӯхронӣ.

Мавзӯи 11. Атоми гидроген аз назарияи Н. Бор. Мадори доиравӣ ва эллпсӣ. Аддадҳои квантӣ.

Мавзӯи 12. Модели вектории атом. Спини электрон. Эффекти Штерн ва Герлаҳ.

Мавзүи 13. Характери дучандагии спектри металхой икорй. Спектри элементи натрий

Мавзүи 14. Нурхой рентгеней. Принципи Паулий. Қабатхой электроний. Пуршавии кабатхо ва зери гурӯҳо.

Мавзүи 15. Заррахо ва таъсири мутақобили онхо. Чор намуди таъсир. Гузориши заррахои сабук ва вазнин аз мода. Навъҳои сарфи энергия.

Мавзүи 16. Усулҳои бакайдигирии заррахо. Навҳои хисобигираҳо. Дозасанҷӣ афканишоти ядроӣ.

2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧӯ

Кори мустақилонаи донишчӯ - ҳамчун амали донишчӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимӣ фан аз рӯи мавзӯҳо ва супориҳо нешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти қасбӣ (кафедра) бо адабиётӣ таълимими-методӣ ва ластиурҳо пурра таъминӣ гардонид. Кори мустақилонаи донишчӯ дар шароити татбики низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишчӯ (КМД).

МУНДАРИЧАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯен ба шумор рафта, алокамандии мантиқиро бо таълимии назарияӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯен ҳамчун мутахассис таъмии менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишчӯен коида ва усулҳои истифодабарии амалияи донишҳо ба таърихи назарияӣ аз фанҳои таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифташон дар ҳуд ташаккул медиҳанд.

Максад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишчӯен буда, дар рафти он мустақкамкунӣ, вассъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назарияӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишчӯен мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, лифон кор (поиха)-ҳои курсӣ, хисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра иҷро гардида. аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯи №	Хафта	Мундариҷаи машгулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзӯи 1. Таърихи омӯзиши физикаи атом атом ва ядро.	I	Нардбони қвантӣ. Дуализм, спектриэнергия. Адабиёт: 4(сах 10-40).
Мавзӯи 2. Муайян қардани майлкунии электрон дар майдони магнити ва электрикӣ	II	Майдони магнити ва электрикӣ. Бузургихои физикие, ки барои тавсифи ҳодисаҳои дар микроолам гузарониди истифода мешаванд. Адабиёт: 9(сах 140-160).
Мавзӯи 3. Воҳидҳои энергия дар физикаи атом. Усулҳои муайян қардани заряди ҳос.	III	Системаи ҳевисайд ва алокон он ба системаи СГС. Дастиҳо барои омӯзиши заряди ҳос. Адабиёт: 7(сах 50-100).
Мавзӯи 4. Конундодкуни зарраҳои заряднок	IV	Истифодабарии майдони магнити ва электрикӣ. Конденсатори силиндрӣ. Адабиёт: 8(сах 107-240). Адабиёт: 4(сах 20-160).
Мавзӯи 5. Массспектрометрҳо, Массспектри Астон ва Бейнбридж	V	Муайян қардани массии атомҳо. Муайянкунии зарраҳои заряднок. Адабиёт 9 (сах.80-120). Адабиёт 10 (сах. 90-110)
Мавзӯи 6. Спектри атоми гидроген. Таҷрибаи Франк ва Герс.	VI	Спектри якљуҳт ва фефосила. Формулаи Балмер. ТалаФи энергия. Адабиёт 5 (сах.70-90). Адабиёт: 4(сах 80-90).

Мавзүи 7. Харакати электрон дар мадорй доиравӣ ва элисӣ. Нимтири калон ва хурд.	VII	Ададҳои квантӣ. Электрон. Адабиёт: 6(сах 110-140).
Мавзүи 8. Потенсиали резонанси спектри металҳои ишкорӣ.	VIII	Конуни бакои энергия дар физикай атом. Адабиёт: 9(сах 200-260). Адабиёт: 2(сах. 70-90)
Мавзүи 9. Принципи Паули маъниидоди ададҳои квантӣ	IX	Пуршавии кабатҳои электронӣ. Пуршавии зеригурӯҳҳо. Адабиёт: 7(сах 200-250).
Мавзүи 10. Пуршавии идеали ва реалий. Нурҳои рентгенӣ	X	Дасттоҳ барои хосил кардан нурҳои рентгенӣ. Адабиёт: 6(сах 150-200) Адабиёт: 9(сах 260-300).
Мавзүи 11. Таъсири мутакабилии зарраҳои сабук ва вазнин	XI	Талифи ҷнергия. Адабиёт: 4(сах 120-160).
Мавзӯи 12. Конуни Мозел. Сарғи ҷнергияи зарраҳои сабук ва вазнин	XII	Хосияти зарраҳо. таркиби зарраҳо. Адабиёт: 9(сах 270-300).
Мавзӯи 13. Қайдгиракҳо.	XIII	Гейтер-м.лер синтиляционӣ. Тавсифи волт-амперӣ: 4(сах 200-250).
Мавзӯи 14. Усулҳои ба қайдгираки зарраҳо	XIV	Соҳти қайдгиракҳо. Тарзи кори онҳо. : Адабиёт 7(сах 300-350).
Мавзӯи 15. Наъҳои камераҳо.	XV	Соҳти камера. Усулҳои бакайдигирии зарраҳо. : 9(сах 350-390).
Мавзүи 16. Порашавии ядрои уран-35. Ҷнергияи порашавӣ	XVI	Табдилёбии ҷнергияи атоми ба ҷнергияи баркӣ. Адабиёт 3(сах 300-400).
Чамъ		

2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустакилонаи донишҷу (КМД)

Корҳои мустакилонаи донишҷу (КМД) тарзи фаъол ва максадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермасхуи ёддии ӯ бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустакилонаи донишҷу ҳаттӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустакилонаи донишҷу омода гардиши донишҷуро ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин мемонанд. Натиҷа иҷрои корҳои мустакилонаи донишҷу дар фаъолона ширкат варзидан хангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тесто ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷа иҷрои корҳои мустакилона бадастовардани донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии изҳудукунни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодорӣ ба корҳои мустакилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардани донишҷӯ оид ба корҳои мустакилона хангоми гузаронидани аттестатсияи ҷамъбастьӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарҳои иҷро намудани корҳои мустакилонаи донишҷу дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Физикай атом ва ядро” ва накшай таълимии ихтисиси мазкур чунин мукаррар карда шудааст:

Номѓӯи мавзӯҳои дарсӣ	Супориш	Муҳтасаби сурʼиони ҳадфӣ	Ҳаҷҷати барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ –	Ҳаҷҷати 1	Супоридани маърузан ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 3-сах.)
Мавзӯи 2. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- ва таҳлили андешаҳо вобаста бо элемент оптикаи ионва электронӣ	Ҳаҷҷати 2	Супориш ба таври ҳатти ва соҳтани графикҳо

Мавзүи 3. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ-омӯзиши соҳти атом ва ядро. Таҷрибаи Резерфорд.			Соҳтани расми парокамиш алфа-зарраҳо. Вазифаи хонагӣ.
Мавзүи 4. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- таҳлили муайян карданни зарди хоси электрон. Таҳлили натиҷаҳои таҷриба оиди ин масъала		Ҳафтагӣ 4	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентацияи вазифаи хонагӣ
Мавзүи 5. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ-таҳлили хосияти мавҷии зарра-мода ва натиҷаҳои фарқкунанда		Ҳафтагӣ 5	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзүи 6. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ - таҳлили аниқи модиллаи Шрёнденгер ва бузургҳои он воридшуда		Ҳафтагӣ 6	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзүи 7. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- дарки қоидан қвантонидани фазагӣ.		Ҳафтагӣ 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзүи 8. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- мукоисаи натиҷаҳои баҳастомада оиди хосияти атоми гидроген бо ёрии муодилаи Шрёнденгер ва назари И.Бор		Ҳафтагӣ 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзүи 9. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- соҳтани конфигурацияи электронҳо бист атоми инвали чадвали давраи унсурҳои химияӣ		Ҳафтагӣ 9	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзүи 10. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- Таҳлили спектри нурафканини атомҳои металлоҳои ишкорӣ		Ҳафтагӣ 10	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентасияи вазифаи хонагӣ
Мавзүи 11. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- дарки фарки нурафканини Рентгенӣ боздошти ва гансифӣ		Ҳафтагӣ 11	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентасияи вазифаи хонагӣ.
Мавзүи 12. Ҳали масъалаҳо	Омӯзиши олуданий асбобҳои ҷои кор бо модаҳои радиофаъъол		Ҳафтагӣ 12	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентасияи вазифаи хонагӣ.
Мавзүи 13. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- Омузиши таҷрибаи Франк ва Герс тасдики постулатҳи Бор.		Ҳафтагӣ 13	Супоридан дар шакли хаттӣ. Соҳтани график. Презентасияи вазифаи хонагӣ.
Мавзүи 14. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ-дарки фарки лазерҳо аз манбаъҳои оптикаи мӯкарарӣ		Ҳафтагӣ 14	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентасияи вазифаи хонагӣ
Мавзүи 15. Ҳали масъалаҳо.	Вазифаи хонагӣ- омӯзиши гарзи кори кайдигарҳои зарраҳои заряднок		Ҳафтагӣ 15	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзүи 16. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- Омузиши таъсири мутакобилии зарраҳо. Чор намуди таъсир		Ҳафтагӣ 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентасияи вазифаи хонагӣ.

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРИ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯёни дар дарсхои лексонӣ ва амалӣ, ғаълоникӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барро мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъబастӣ дар шаклои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва г. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандаи натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол - барои фаъолии дар машгулиятах лексионӣ;

6 ҳол - барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва г.);

2,5 ҳол - барои иҷрои кори мустакилона (КМД).

Муайян намудани рейтингни донишҷӯ дар аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси ғалоботи низоми ҳоллиҳӣ-рейтингии ЕСТС ба амал оварда мешавад.

Аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақик аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷониби луруст - 4 ҳол мукаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, ҳоли мукарагашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Ҳолҳои дар рағфи қабули аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамтии ҳолҳои синиини тестӣ доинисти шудааст. Ҳолҳои рейтингни дар аттестасияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба ҳолҳои дар давоми семестр изҳудкардаи ўилова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фанги гӯшига мешавад, ҷамъи ҳолҳои дар давоми ҳафтагоҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошанд. Ҳолҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲОИ МИҚДОРИ ҲАДДИ АҶҖАЛИ ҲОЛҲО																ИЧ	Σ ҳолҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолии дар машгулиятах лексионӣ ва амалӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Лаборатории	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмуъ																	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фанги тиқбии формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left\lceil \frac{(ИЧ_1 + ИЧ_2)}{2} \right\rceil - 0,5 + ИЧ - 0,5$$

Ифодани хуруфи ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодани хуруфи баҳо	Ифодани адади баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодани анҷанавии баҳо
A	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
A -	3,67	$90 \leq A < 95$	
B +	3,33	$85 \leq B + < 90$	
B	3,0	$80 \leq B < 85$	
B -	2,67	$75 \leq B - < 80$	
C +	2,33	$70 \leq C + < 75$	Ҳуб
			Қаноатбахш

<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_x</i>	0	$45 \leq F_x < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	Гайриканоатбахш

Эзох: *F_x* - баҳон гайриканоатбахшест, ки ба донишчүү хүкүки дар омӯзишин тақрорин фан иштирок накарда, дар триместр (сессиян иловагый) бе пардохтн маблаг супоридалы имтихонин фанин маңзурро медихад.

Сару либоси тавсияяй ва иштироки донишчүйн дар тамоми машгулиятхой дарсий (лексионий, семинарӣ, лабораторий ва г.) хатмий мебошад. Ба дарсхо омадан күд аз худ зиёдлүүвии хөлхоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишчүү ба дарсхо зарур ист. Хангоми рох додан ба дарсникандай ба ё сари вакт ичро накарданы супоришкои аз чониби омӯзгор мукарраршууда донишчүү тавассуту холхой муйян чарима карда мешавад.

Фаъолиоктый дар дарсжы аудиторий ва КМРО хатмий буда, яке аз тапкылдихандигони холи чамъбастыи донишчүү мебошад. Талаботи хатмии фан тайёрбай ба хар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рүү машгулиятхой аудиторий амалай бадастовардаи донишчүү, холхой дар давоми баргузор гардидаани машгулиятхой дарсий чорй бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишчүү дар натиҷаи азхудкунни фанин таълимий дар машгулиятхой аудиторий, иштирок ва фаъолиоктый – 64 хол, коркун мустакилонаи донишчүү бу рохбарии омӯзгор (семинарӣ, амалай ва г.) – 96 хол ва баарон КМД/40 холи имконпазирро дар хар як давраи академий байтасар.

Вазифаи хаттии хонагий ичрои коркун мустакилона ва навиштани кори мустакилона (иншио) вобаста ба мавзуй додашуда мебошад. Ичрои рефератро баарон тамоми донишчүйн хатмиси. Мөтсрөх баҳогузории кори хаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва ҳулосаҳо, саривакт супоридан.

Назорати мархилавий хамаи мавзухои лексионий, вазифаҳои хонагий ва маводҳо баарон хондан, ки дар муддати он бааррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсү мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалай гардонида мешавад.

Имтихони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо максади муйян намудани дараҷаи азхудкунни барномаи фанин таълимий аз чониби донишчүйн дар давоми хар як даври академий лу маротиба гузаронида мешавад. Имтихони фосилавӣ аз чониби омӯзгорони фаний дар марказҳои гестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтихони ҷамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои күшода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Мөтсрөи гузаштани баҳои имтихонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқи ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимий-методике, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. А.Нарзиев. Спектрометрия в амнигия радиатсионӣ. Душанбе «Авесто ЛТД» 2022,663саҳ.
2. А.Нарзиев. Практикум аз алфа-бета, гама-нурхо ва нейтронҳо. Душанбе-2017. «Эр-граф», саҳ.245
3. А. Нарзиев, Б.И. маҳсудов. Асосҳои физикии атому ядро ва дозасанҷӣ, Душанбе. «Эр-граф», 2015, саҳ.568
4. А. Нарзиев, Б.И Махсудов, Асосҳои физикии атому ядро ва дозаметрия, душанбе, Эр-граф, 2014 саҳ.560
5. А.Нарзиев. Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишоти ядрой. Душанбе 2005, саҳ. 125.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванд

6. И. В. Савельев. Курс общей физики, книга 5. Астрель. Москва. 2017.
7. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа,1989.
8. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М. Наука, 1989.
9. Э.В.Шпольский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука.1974.
10. В.С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука. Москва.1969.
11. И.В. Савельев. Сборник вопросов и задач по общей физике. Астрель. Москва. 2006.

